



КОТИБОТИ ШҶРОИ МАШВАРАТИИ
НАЗДИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҶУРИИ ТОҶИКИСТОН
ОИД БА БЕҶТАР НАМУДАНИ ФАЗОИ САРМОЯГУЗОРӢ

НАШРИЯИ
№ 1 (2020)

МАВЗӢҶОИ АСОСӢ:

Ҷаласаи ХХ Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ	саҳ.2
Ҳисоботи “Пешбурди соҳибкорӣ”-и Бонки Ҷаҳонӣ	саҳ.4
Масъалаи таҳлилҳои соҳаи андозбандӣ ва гумрук	саҳ.6
Таҳияи лоиҳаи Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон дар таҳрири нав	саҳ.8
Ислоҳот дар соҳаи ташаккул ва рушди кластерҳо дар соҳаи агросаноатӣ	саҳ.9
Соҳибкории занон	саҳ.10
Шӯроҳои машваратӣ оид ба рушди соҳибкорӣ ва сармоягузори назди раисони вилоят, шаҳру ноҳияҳо	саҳ.12
Тадбирҳои ислоҳоти Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои дастгирии соҳибкориву сармоягузорӣ дар шароити пандемия	саҳ.13

ЧАЛАСАИ ХХ ШҶРОИ МАШВАРАТИИ НАЗДИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҶУРИИ ТОҶИКИСТОН ОИД БА БЕҲТАР НАМУДАНИ ФАЗОИ САРМОЯГУЗОРӢ

12 феввали соли 2020 тахти раёсати Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси Шӯрои машваратӣ оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷаласаи ХХ Шӯро баргузор гардид.

Дар ҷаласа масъалаҳои рафти иҷроии қарорҳои Шӯрои машваратӣ, натиҷаҳои таҳлили рушди кластерӣ дар соҳаи агросаноатӣ ва масъалаҳои асосии лоиҳаи рӯзномаи ҷаласаи ояндаи Шӯрои машваратӣ мавриди баррасӣ қарор гирифт. Зимни баррасии масъалаҳои ҷаласа, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба амалисозии тадбирҳо дар самти устувор намудани мавқеи ҷумҳурӣ дар ҳисоботи “Пешбурди соҳибкорӣ”, муосиргардонии хизматрасониҳои давлатӣ ба доираҳои тиҷоратӣ дар асоси роҳандозии ҳуҷҷатгузори электронӣ, соддагардонии расмиёти фаъолияти соҳибкорӣ ва таъмини фазои мусоиди сармоягузорӣ дар кишвар ва дигар масъалаҳо иброи назар намуданд.

Оид ба масъалаи якуми рӯзномаи ҷаласа, рафти иҷроии қарорҳои Шӯрои машваратӣ гузориши Котиби масъули Шӯро, Раиси Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҷамрализода Фаррух шунида шуд.

Дар ин робита вобаста ба маротибаи чаҳорум ба даҳгонаи кишварҳои пешқадами ислоҳотгари ҷаҳон шомил гардидан ва 20 зина боло

рафтани мавқеи Ҷумҳурии Тоҷикистон, то декабри соли 2023 татбиқи меъёри пасткардашудаи андоз аз арзиши иловашуда дар соҳаи маориф 5 фоиз ва барои иҷроии корҳои сохтмонӣ 7 фоиз, ба муҳлати 6 сол аз пардохти якчанд андозҳо озод шудани субъектҳои хоҷагидорӣ соҳаҳои парандапарварӣ, моҳипарварӣ ва истеҳсоли хӯроки омехтаи паранда ва чорво, қабули “Тартиби аз андоз аз арзиши иловашуда ва бочҳои гумрукӣ озод кардани воридоти ашёи хом барои коркард ва истеҳсоли маҳсулоти ниҳой”, аз 1 январи соли 2020 дар мақомоти андоз ройгон ба қайди давлатӣ гирифта шудани шахсони воқеӣ, ки ба истеҳсоли молҳои ниёзи мардум дар хона машғуланд ва аз пардохти андозҳо озод гардидани онҳо, аз байн бардоштани меъёри 1%-и андоз аз ғолида, оғоз гардидани фаъолияти Маркази амалигардонии “Равзанаи ягона, мониторинг ва кадастри шаҳрсозӣ” дар шаҳри Душанбе ва аз 1-уми март соли 2019 дар речаи мустақим роҳандозӣ шудани қабули



аризаи шаҳрвандон барои пешниҳоди шартҳои техникӣ чиҳати пайваस्तшавӣ ба шабакаи таъмини қувваи барқ ва тибқи он давоми 10 рӯз баррасӣ гардидани он, иттилоъ дода шуд.

Тибқи банди дуюми рӯзнома Вазири кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон Салимзода Амонullo вобаста ба натиҷаҳои таҳлил оид ба рушди кластерӣ дар соҳаи агросаноатӣ баромад намуда, аз ҷумла лоиҳаҳои Консепсия ва Нақшаи чорабиниҳои Ҳукумати мамлакат оид ба рушди кластери агросаноатӣ, масъалаҳои марбут ба фароҳам овардани заминаҳои татбиқи стандарти байналмилалӣ ГЛОБАЛ ГЭП (GLOBAL G.A.P.-ро дар ҷумҳурӣ муаррифӣ намуд.

Оид ба масъалаи ниҳоми рӯзномаи ҷаласа, Вазири саноат ва технологияҳои нав Файзуллозода Заробиддин баромад карда, масъалаи таҳлили вазъи соҳаи саноати кишвар ва муайян намудани имкониятҳои нави баланд бардоштани иқтидорҳои соҳаро барои баррасӣ ба ҷаласаҳои оянда пешниҳод намуд, ки аз ҷониби аъзои Шӯро ҷонибдорӣ гардид.

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси Шӯрои машваратӣ,

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷаласаро ҷамъбаст намуда, вобаста ба нуқтаҳои дар он зикргардида ба вазорату идораҳо, масъулини дахлдор дастуру супоришҳо ва ба шарикони рушд тавсияҳои зарурӣ доданд.



ҲИСОБОТИ “ПЕШБУРДИ СОҲИБКОРӢ”-И БОНКИ ҶАҶОНӢ


Тибқи мониторинги раванди татбиқи Нақшаи чорабиниҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани нишондиҳандаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳисоботи «Пешбурди соҳибкорӣ»-и Бонки Умумиҷаҳонӣ барои солҳои 2019-2022, ҷиҳати баррасиву пайгирии ислоҳот ва мушкилоти мавҷуда дар ин раванд, тавсеа бахшидани қорҳои фаҳмондадиҳӣ ба баҳши хусусӣ ва ҷомеаи шарҳвандӣ, сарфарбар намудани вазорату идораҳо барои иштироки фаъол дар раванди пурсиш барои соли 2021 ҷаласаҳои зергурӯҳҳои корӣ оид ба ҳар як нишондиҳандаи ҳисоботи “Пешбурди соҳибкорӣ”-и Гурӯҳи кории байнидидоравии салоҳиятнок оид ба баланд бардоштани мавқеи Тоҷикистон дар арзёбиҳои байналмилалӣ бо иштироки роҳбарон ва масъулони вазорату идораҳои ҷумҳурӣ баргузор карда шуданд, аз ҷумла:

18 март соли 2020 Ҷаласаи зергурӯҳи корӣ оид ба нишондиҳандаҳои “Бақайдгирии фаъолияти соҳибкорӣ”, “Андозбандӣ”, “Бақайдгирии моликият” баргузор гардид.

Дар робита ба ислоҳот дар самти соддагардонии расмиёти бақайдгирии субъектҳои соҳибкорӣ дар доираи низоми “Равзанаи ягона бояд қайд намуд, ки роҳандозии пешниҳоди РМС дар доираи низоми “Равзанаи ягона” оид ба бақайдгирии давлатии субъектҳои соҳибкорӣ, аз байн бардоштани бози



давлатӣ барои бақайдгирӣ бо мақсади коҳиш додани шумора ва хароҷоти ин расмиёт аз 8 январи соли 2020 ва то инҷониб ба қайди давлатӣ гирифта шудани 2600 субъекти соҳибкорӣ, роҳандозии тартиби электронии пешниҳоди ҳуҷҷатҳои бақайдгирӣ тавассути портали мақомоти андоз ва тибқи он муроҷиат намудани 14530 шаҳрвандон, андешидани тадбирҳои васеи фаҳмондадиҳӣ тавассути баргузори семинар-машваратҳо, вохӯриҳо, истифодаи имкониятҳои ВАО аз ҷумлаи қорҳои амалигашта маҳсуб меёбанд. Дар баробари ин, ҷиҳати аз байн бурдани меъёри 1%-и андоз аз Ҷоид ва таъсири он ба коҳишёбии сарбории андоз, фарогирии пешниҳоди эълomiaҳои электронӣ аз ҷониби 143200 субъекти соҳибкорӣ, тартиби мустақими пардохти андозҳо аз ҷониби баҳши хусусӣ, татбиқи механизми соддакардашудаи (пешниҳоди



мустақими ариза) баргардонидани ААИ, суръати нокифояи интернет, норасоии малакаҳои кофӣ барои истифодаи хизматрасониҳои электронии мақомоти андоз маълумот пешниҳод карда шуд.

Дар ҷаласа аз ҷумла оид ба татбиқи расмиёти соддакардашудаи бақайдгирии амволи ғайриманқул тибқи низоми “Равзанаи ягона”, роҳандозии геопортал ва қабули Дастурамал оид ба стандартҳои муқарраргардидаи хизматрасонӣ ва механизми шикоят аз болои хизматрасониҳо маълумот пешниҳод гардид.

Дар ҷаласаи зергурӯҳи корӣ оид ба нишондиҳандаҳои «Гирифтани иҷозат барои оғози қорҳои сохтмонӣ», «Пайвастшавӣ ба шабакаи таъмини қувваи барқ», «Дастрасӣ ба қарзҳо» аз 19 март соли 2020 оид ба роҳандозии низоми “Равзанаи ягона” барои гирифтани иҷозат барои сохтмон дар шаҳри Душанбе, намояндагони КВД «Обу корези Душанбе», ҚСК «Шабақаҳои барқии шаҳри Душанбе», ҚСК «Шабақаҳои гармидиҳии шаҳри Душанбе» ва Хадамоти алоқа оид ба пешниҳоди шартҳои техникӣ дар доираи низоми “Равзанаи ягона” барои гирифтани иҷозати сохтмон маълумот пешниҳод гардид.

20 март соли 2020 дар ҷаласаи зергурӯҳи оид ба нишондиҳандаи

«Ҳимояи сармоягузори миноритарӣ»-и гурӯҳи кории байнидидоравӣ вобаста ба баррасиву пайгирии ислоҳот ва мушкилоти мавҷуда оид ба раванди таҳияи тағйири иловаҳо ба қонунҳои “Дар бораи ҷамъияти саҳомӣ” ва “Дар бораи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд”, талаботи меъёрҳои байналмилалӣ ба қонунгузори танзимкунандаи фаъолияти ҷамъиятҳои саҳомӣ ва ҷамъиятҳои дорои масъулияти маҳдуд ва масъалаҳои ҳимояи ҳуқуқ ва манфиатҳои сармоягузори миноритарӣ ва зарурияти тақмили қонунгузори соҳавӣ дар ин самт маълумот манзур гардид.

Ҷамзамон, котибот бо респондентҳои ҳисоботи “Пешбурди соҳибкорӣ” аз Ҷониби баҳши хусусӣ ва давлатӣ қорбарӣ намуда, дар мукамалсозӣ ва ирсоли пурсишномаҳо аз рӯи нишондиҳандаҳои “Бақайдгирии моликият”, “Гирифтани иҷозат барои сохтмон”, “Пайвастшавӣ ба шабакаи таъмини қувваи барқ” ва “Расмиёти хариди давлатии мол, қор ва хизматрасониҳо” мусоидат намуд.

Дар рафти ҷаласаҳои зергурӯҳҳои корӣ як қатор мушкилот вобаста ба ҷамоҳангсозии фаъолияти мақомоти давлатии танзимкунандаи фаъолияти соҳибкорӣ дар раванди ислоҳот ва то имрӯз Ҷой доштани монеаҳои сунъӣ муайян гардида, Ҷиҳати ҳалли ҳарчи зудтари онҳо супоришҳои дахлдор дода шуданд.

Аз ҷумлаи монеаҳо метавон қайд кард, ки роҳандозии самараноки хизматрасониҳои электронӣ дар самти бақайдгирии субъектҳои соҳибкорӣ, гирифтани иҷозат барои сохтмон, бақайдгирии амволи ғайриманқул, гирифтани шартҳои техникӣ оид ба пайвастшавӣ ба шабақаҳои барқӣ ва фаъолияти самараноки маҳзанҳои

электронии мақомоту идораҳои давлатӣ аз сифати баланди алоқаи мобилӣ ва суръати интернет вобастагии калон дошта, ба таъмини сифати баланди хизматрасониҳои электронии болозикр таъсири манфӣ мерасонад.

Дар сурати роҳандозии самараноки хизматрасониҳои муосир аз ҷониби мақомоти масъул ва тасдиқ гардидани натиҷаҳои он аз Ҷониби бахши хусусӣ, баландшавии назарраси мавқеи кишвар дар ҳисоботи “Пешбурди соҳибкорӣ” дар соли 2021 асосан аз ҳисоби нишондиҳандаҳои бақайдгирии субъектҳои соҳибкорӣ, гирифтани иҷозат барои сохтмон, пайвастшавӣ ба шабакаҳои барқӣ, бақайдгирии моликият, андозбандӣ, тижорати байналмилалӣ ва таъмини иҷрои қарордод ва боз ба қатори даҳгонаи кишварҳои ислоҳотгар шомил шудани Ҷумҳурии Тоҷикистон имконпазир аст.

Дар ин радиф ҷиҳати баланд бардоштани сатҳи огоҳии соҳибкорон маълумоти муафғасал оид ба дастовардҳои ислоҳот дар самти соддагардонии расмиёти “Пешбурди соҳибкорӣ” омода гардида, ба соҳибкорону сармоягузори ватанӣ ва инчунин респондентҳои ҳисоботи “Пешбурди соҳибкорӣ” пешниҳод гардид.

Гузориши таҳлилий оид ба корҳои анҷомдодашуда ва масъалаҳои ҷойдошта дар раванди татбиқи Нақшаи чорабиниҳои оид ба беҳтар намудани нишондиҳандаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳисоботи «Пешбурди соҳибкорӣ»-и Бонки Ҷаҳонӣ барои солҳои 2019-2022 аз 2 майи соли 2019, №223 омода ва ҷиҳати додани дастур ба вазорату идораҳои дахлдор ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда шуд.

МАСЪАЛАИ ТАҲЛИЛҲОИ СОҶАИ АНДОЗБАНДӢ ВА ГУМРУК

Бо мақсади мукамал намудани қонунгузории амалкунанда ҷиҳати таъмини самаранокии имтиёзҳои пешниҳодшаванда тибқи банди 3 супориши протоколи ҷаласаи XIX Шурои машваратӣ Вазорати молия дар доираи фаъолияти гурӯҳи кории доимоамалкунандаи байниидоравӣ оид ба омӯзиш, таҳлил ва такмили Кодекси андоз лоиҳаи тағйиру иловаҳо ба он, Ҷиҳати пешбинӣ намудани муқаррарот оид ба тартиби ҷамъоварии маълумот вобаста ба истифодаи имтиёзҳои андозӣ, тартиби ворид ва хорич намудани имтиёзҳои андозӣ, ҳамкориҳои мақомоти молия бо дигар вазорату идораҳоро таҳия намуд, ки он бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурӣ аз 27 ноябри соли 2019, №591 маъқулдониста шудааст.

Инчунин ҷиҳати муайян намудани самаранокии имтиёзҳои соҳавӣ, аз ҷумла соҳаҳои истеҳсолӣ, дар заминаи омӯзиши таҷрибаи давлатҳои ҳамсоя ва шарикони асосии тижоратӣ лоиҳаи қарори Ҳукумати Ҷумҳурӣ “Оид



ба Тартиби баҳодихии самаранокии имтиёзҳои андозӣ ва гумрукӣ” таҳия гардид.

Дар назар аст, ки пас аз ба тасвиб расидани он, заминаи ҳуқуқӣ ва механизми арзёбии самаранокии имтиёзҳо ҷорӣ карда шуда, ба роҳ мондани низоми муосири ҳавасмандгардонии соҳаҳои афзалиятнок фароҳам оварда шавад.

Ҷиҳати ташаккули низоми ҳавасмандгардонии сармоягузорӣ ба зинаи таҳсилоти мактабӣ, миёнаи умумӣ, ибтидоӣ ва миёна ва ҷалби фаъоли бахши хусусӣ ба соҳаи маориф ва инчунин рушди устувори соҳаи сохтмон тавассути ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Кодекси андоз аз 19 июли соли 2019, №1644 муҳлати татбиқи меъёри пасткардашудаи ААИ дар сатҳи 5% барои муассисаҳои таълимии хусусӣ ва дар сатҳи 7% барои иҷрои корҳои сохтмонӣ аз 1 январи соли 2019 то 31 декабри соли 2023 тамдид карда шуд.

Тавассути қабули қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 ноябри соли 2019, №605 ҷиҳати ворид намудани тағйиру иловаҳо ба “Қоидаҳои андозбандии соҳибкорони инфиродие, ки бо патент ва шаҳодатнома фаъолият менамоянд” шахсони воқеӣ тибқи номгӯи намудҳои фаъолият оид ба истеҳсоли молҳои ниёзи мардум дар хона, аз 1 январи соли 2020 дар мақомоти андоз ба сифати соҳибкори



инфиродӣ ройгон ба қайди давлатӣ гирифта шуда, аз пардохти андозҳо озод мегарданд.

Ин тадбир барои муайян намудани мақоми ҳуқуқии соҳибкорони инфиродӣ ва таъмини дастрасии онҳо ба имтиёзҳои молиявӣ, қарзҳои ташкилоти молиявӣ қарзӣ ва хусусан бартараф намудани монеаҳои рушди фаъолияти хунармандӣ мусоидат менамояд.

Аз ҷониби Вазорати молия лоиҳаи тағйиру иловаҳо ба қарори №451 аз 31 августи соли 2012 “Дар бораи номгӯи намудҳои фаъолият оид ба истеҳсоли молҳои ниёзи мардум дар хона, ки фурӯш, иҷрои кор ва хизматрасонӣ вобаста ба онҳо аз пардохти ҳама андозҳо озод мебошад” оид ба ворид намудани хунарҳои пиллапарварӣ, пиллакашӣ, пиллапазӣ ва пилларесӣ таҳия ва ба мувофиқаи вазорату идораҳои пешниҳод гардидааст.

Барои аз байн бардоштани боҷи давлатӣ барои бақайдгирии субъектҳои соҳибкорӣ ва коҳиш додани хароҷоти ин расмиёт лоиҳаи тағйиру иловаҳо ба қонунҳо “Дар бораи боҷи давлатӣ” ва “Дар бораи бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ” таҳия ва аз 2 январи соли 2019, №1680 ва №1681 қабул карда шудаанд.

ТАҲИЯИ ЛОИҲАИ КОДЕКСИ АНДОЗИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР ТАҲРИРИ НАВ

Ҷиҳати иҷрои супориши Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки дар мулоқот бо кормандони мақомоти молия, андоз, гумрук, сармоягузорӣ ва бонкҳо 10 майи соли 2019 баён доштанд, инчунин дастуру ҳидоятҳояшон, ки аз Паёмашон аз 26 декабри соли 2019 ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон бармеоянд, бо Амри Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 20 июни соли 2019 Гурӯҳи корӣ оид ба таҳияи лоиҳаи Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон дар таҳрири нав таъсис дода шуд.

Қайд кардан зарур аст, ки намояндагони Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ ва Котиботи Шӯрои машваратӣ оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ аъзои фаъоли Гурӯҳи кории мазкур мебошанд.



Дар доираи фаъолияти Гурӯҳи корӣ лоиҳаи Консепсияи Кодекси андоз дар таҳрири нав бо назардошти омӯзиши таҷрибаи кишварҳои ҳамсоя ва шарикони асосии тиҷоратӣ, пешниҳодҳои коршиносони дохилию хориҷӣ, вазорату идораҳои дахлдор ва субъектҳои соҳибкорӣ таҳия гардида, аз Ҷониби роҳбари гурӯҳи корӣ - Муовини якуми Сарвазирӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон 3 январи соли 2020 тасдиқ карда шудааст.

Санаи 5 марти соли 2020 муаррифии лоиҳаи Кодекси андоз дар таҳрири нав дар конфронстолори меҳмонхонаи Ҳаят Реченсӣ бо иштироки аъзои Гурӯҳи кории байнидоравӣ баргузор гардид. Айни замон аъзои Гурӯҳи кории байнидоравӣ дар семинари омӯзишӣ оид ба баррасии модели макросимулясионии таҳлили андоз, ки аз ҷониби Бонки Ҷаҳонӣ омода ва ташкил карда шуд, иштирок намуда, сценарияҳои алоҳидаи низомии андозбандиро бо меъёрҳои гуногуни андозҳо мавриди омӯзиш қарор додаанд.

Дар назар аст, ки бо назардошти афзалиятҳои муайяншудаи Ҳукумати мамлакат лоиҳаи Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон дар таҳрири нав тибқи тартиби муқарраргардида ба баррасии Ҳукумати Ҷумҳурии пешниҳод мегардад.

ИСЛОҲОТ ДАР СОҲАИ ТАШАККУЛ ВА РУШДИ КЛАСТЕРҲО ДАР СОҲАИ АГРОСАНОАТӢ

Мутобиқи банди 7, протоколи Ҷаласаи XIX Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ аз 20 феввали соли 2019 бо мақсади таҳлили ҳамаҷонибаи масъалаҳои ташаккул ва рушди кластерҳо дар соҳаи агросаноатӣ ва пешниҳоди тавсияҳои мушаххас ба ҷаласаҳои ояндаи Шӯро, инчунин хулосаи Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон лоиҳаи Консепсияи ташкил ва рушди кластери агросаноатӣ ва лоиҳаи Нақшаи чорабиниҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ташкили занҷираи арзиши иловашудаи маҳсулоти ниҳой (кластер) - ҳои агросаноатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва таҳия ва масъалаҳои мазкур дар Ҷаласаи XX Шӯрои машваратӣ баррасӣ гардид.

Мутобиқи банди 9 протоколи Ҷаласаи Вазорати кишоварзӣ якҷо бо Вазорати саноат ва технологияҳои нав, вазорату идораҳои дахлдор лоиҳаи Нақшаи чорабиниҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистонро оид ба ташкил ва рушди занҷираи арзиши иловашуда то маҳсулоти ниҳойи агросаноатӣ бо дарназардошти пешниҳоди дар ҷаласаи имрӯза баёнгардида такмил дода, тибқи тартиби муқарраргардида ба Ҳукумати мамлакат пешниҳод намоянд.

Мизи мудаввар дар мавзӯи «Баланд бардоштани рақобатпазирии маҳсулоти кишоварзӣ ва иқтидори содиротии бахши кишоварзӣ»

Санаи 26 феввали соли ҷорӣ дар меҳмонхонаи «Атлас», шаҳри Душанбе дар ҳамкории Котиботи Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ ва лоиҳаи Марк ази тиҷорати байналмилалӣ мизи мудаввар дар мавзӯи «Баланд бардоштани рақобатпазирии маҳсулоти кишоварзӣ ва иқтидори содиротии бахши кишоварзӣ» бо иштироки намояндагони вазорату идораҳои манфиатдор, созмонҳои ғайридавлатӣ ва доираҳои соҳибкорӣ, ташкилоти байналмилалӣ дар ин самт фаъолияткунанда баргузор гардид.

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, Дар ҷаласаи XX Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ аз 12 феввали соли 2020 эътибори махсус додан ба воридоту истифодаи бемаврид ва нодурусти пеститсидҳо, моддаҳои химиявӣ ва дигар воситаҳои биологӣ дар истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ қайд намуданд.

Бояд қайд кард, ки мувофиқи талаботи меъёрҳои байналмилалӣ истифода намудани моддаҳои химиявӣ ва воситаҳои биологӣ дар истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ба баланд

бардоштани рақобатнокии маҳсулоти ватанӣ дар бозорҳои ҷаҳонӣ ва тақвият бахшидани иқтисодии содироти кишвар мусоидат менамоянд.

Дар ин радиф, таҳияи санадҳо ва меъёрҳои зерқонунӣ дар самти танзими масъалаҳои воридот, истифода, бақайдгирӣ, ҳимоя, бехатарӣ, нигоҳдории захримиқатҳо ва маводҳои кимиёвӣ таҷдиди назар гардида, тавсияҳо оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонунгузори амалкунанда мувофиқи мақсад арзёбӣ гардид.

Ҳамзамон, масъалаҳои роҳандозии фаъолияти озмоишгоҳҳои лабораторӣ барои санҷиши таркиби маҳсулоти кишоварзӣ вобаста ба мавҷудияти моддаҳои кимиёвӣ дар онҳо дар ҳамкориҳои самаранок бо бахши давлатӣ, хусусӣ ва шарикони рушд қайд гардид.

Тибқи банди 8, протоколи Ҷаласаи ҷаласаи XX Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ аз 12 феввали соли 2020 супориш дода шудааст, ки Вазорати кишоварзӣ, кумитаҳои ҳифзи муҳити зист, бехатарии озуқаворӣ якҷо бо сохторҳои дахлдор бо мақсади фароҳам овардани заминаҳои татбиқи стандартҳои байналмилалӣ, аз Ҷумла “ГЛОБАЛ ГЭП”, “Номгуи моддаҳои химиявие, ки истифодаашон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозат дода шудааст” дар таҳрири нав таҳия ва барои тасдиқ ба Ҳукумати Ҷумҳури пешниҳод намоянд.

Номгуи мазкур ҳанӯз 11 июни соли 2004 тасдиқ карда буд. Бо назардошти талаботҳои имрӯза Вазорати кишоварзӣ ва коршиносон ба лоиҳаи номгуи моддаҳои химиявӣ ва воситаҳои биологие, ки барои истифодаашон дар Ҷумҳурии

Тоҷикистон иҷозат дода шудааст, 256 номгуи нави пеститсидҳо ва воситаҳои биологиро пешниҳод намудааст.

СОҲИБКОРИИ ЗАНОН

Ҷиҳати сафарбар намудани кормандон ва аъзои Гурӯҳи корӣ оид ба дастгирии соҳибкории бонувони назди Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ барои иштирок дар семинари омӯзишӣ ва роҳандозии механизми арзёбии таъсири танзимкунии қонунгузорӣ ва сиёсати давлатӣ аз нигоҳи гендерӣ лоиҳаи Ёддошти хусни тафохум байни БАТР, Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ ва Маркази миллии қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия гардида, бо назардошти хулосаҳои вазорату идораҳои дахлдор такмил ва расман бо мактуби Котибот 24 феввали соли 2020 пешниҳод гардид.

Муаррифии таҷрибаи Тоҷикистон оид ба роҳандозии механизми таҳлили таъсири танзимкунӣ бо назардошти ҷанбаҳои гендерӣ

Санаи 12-14 феввали соли 2020 таҳти сафарбарии Гурӯҳи корӣ оид ба дастгирии соҳибкории бонувони назди Кумита ҳайати Ҷумҳурии Тоҷикистон



иборат аз 3 нафар намояндаи Вазорати молия, 1 нафар намояндаи Вазорати энергетика ва захираҳои об, 1 нафар намояндаи Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ ва 1 нафар намояндаи Котиботи Шӯрои машваратӣ дар семинари байналмилалӣ дар шаҳри Венаи давлати Австрия дар мавзӯи “Буҷетикунони гендерӣ” ширкатварзиданд.

Дар семинари мазкур ҳайати Тоҷикистон таҷрибаи роҳандозии ислоҳоти фазои сармоягузорӣ бо назардошти Ҷанбаҳои гендерӣ ва механизми таҳлили таъсири танзимкуниро дар ин самт ҳамчун аввалин кишвари пилотӣ муаррифӣ намуданд.

Вобаста ба ин, қайд кардан зарур аст, ки дар доираи татбиқи марҳилаи дууми лоиҳаи “Ислоҳоти фазои сармоягузорӣ бо назардошти ҷанбаҳои гендерӣ” БАТР барномаи омузиширо ҷиҳати тақвият бахшидани иқтисодии кормандони вазорату идораҳои давлатӣ, аъзои Гурӯҳи кории байниидоравӣ оид ба дастгирии соҳибкории бонувони назди Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва амволи давлатӣ амалӣ менамояд.

Барномаи мазкур ба баргузор намудани силсилаи омӯзишҳо барои аъзои Гурӯҳи корӣ дар давоми моҳи сентябри 2019 то марти соли 2020 ва қорӣ намудани механизми арзёбии

таъсири танзимкунии қонунгузорӣ ба рушди соҳибкории бонувон дар Тоҷикистон равона карда шудааст.

Дар раванди барномаи омӯзишӣ механизми арзёбии таъсири танзимкунии қонунгузорӣ ба рушди соҳибкории бонувон дар Тоҷикистон аз ҷониби кормандони мақомоти давлатӣ аз худ карда шуда, як қатор натиҷаҳои мусбӣ ба даст омадаанд. Аз ҷумла:

-озод гардидани бонувони соҳибкор аз андозбандӣ дар давраи рухсатии ҳомиладорӣ ва таваллуд аз 30 ноябри соли 2019, №605;

-тавассути ворид намудани тағйиру иловаҳо ба “Қоидаҳои андозбандии соҳибкории инфиродие, ки тибқи патент ва шаҳодатнома фаъолият менамоянд” шахсони воқеӣ тибқи номгуи намудҳои фаъолият оид ба истеҳсоли молҳои ниёзи мардум дар хона, аз 1 январи соли 2020 дар мақомоти андоз ба сифати соҳибкории инфиродӣ ройгон ба қайди давлатӣ гирифта шуда, аз пардохти андозҳо озод



мегарданд. Ин тадбир ба дастгирии бонувони соҳибкор низ мусоидат менамояд, зеро тибқи таҳлили болозикр аксарияти бонувон фаъолияти соҳибкории худро дар хона анҷом медиҳанд;

- тағйиру иловаҳо ба қонунҳо “Дар бораи бочи давлатӣ” ва “Дар бораи бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ” (аз 2 январи соли 2020) барои аз байн бардоштани бочи давлатӣ барои бақайдгирии субъектҳои соҳибкорӣ ва коҳиш додани хароҷоти ин расмиёт, аз Ҷумла ба дастгирии фаъолияти соҳибкории бонувон мусоидат менамояд.

Семинар дар бораи тавсеаи ҳуқуқ ва иқтидори иқтисодӣ ва иҷтимоии занону духтарон дар Тоҷикистон ва анҷумани занон

Санаи 6-7 марти соли 2020 дар меҳмонхонаи Ҳаят Реченсӣ шаҳри Душанбе дар ҳамкориҳои Ҳукумати Ҷумҳурии ва Намояндагии Иттиҳоди Аврупо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон семинар дар мавзӯи “Тавсеаи ҳуқуқ ва иқтидори иқтисодӣ ва иҷтимоии занону духтарон дар Тоҷикистон” ва анҷумани занон баргузор гардид.

Дар семинари мазкур оид ба сиёсати давлатӣ дар самти дастгирии ташаббусҳои созандаи бонувони духтарон ва дастовардҳои ислоҳоти фазои сармоягузорӣ бо назардошти ҷанбаҳои гендерӣ қайд гардид.



ШҶРОҲОИ МАШВАРАТӢ ОИД БА РУШДИ СОҶИБКОРӢ ВА САРМОЯГУЗОРИИ НАЗДИ РАИСОНИ ВИЛОЯТ, ШАҶРУ НОҶИЯҶО

Бо мақсади таҳкими раванди муколамаи давлат ва баҳши хусусӣ дар минтақаҳо лоиҳаи Низомномаи намунавии Шӯрои машваратӣ оид ба рушди соҳибкорӣ ва сармоягузориҳои назди раисони вилоят, шаҳру ноҳияҳотаҳия ва барои тасдиқ ба Раиси Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ бо мактуби Котиботи Шӯрои машваратӣ пешниҳод карда шуд.

Лоиҳа 22 ноябри соли ҷорӣ ба ҷаласаи 1-уми фосилавии Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ пешниҳод гардид; Тибқи банди 8 Протоколи №3/22-23 ҷаласаи 1-уми фосилавии Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ аз 22 ноябри соли 2019 супориш дода шудааст, ки Котиботи Шӯрои машваратӣ якҷо бо Вазорати адлия ҳарчи зудтар лоиҳаи Низомномаи намунавии Шӯрои машваратӣ оид ба рушди соҳибкорӣ ва сармоягузориҳои назди раисони вилоят, шаҳру ноҳияҳоро мукамал ва тибқи муқаррароти мавҷуда барои тасдиқ пешниҳод намояд.



ТАДБИРҶОИ ИСЛОҶОТИ ҶУКУМАТИ ҶУМҶУРИИ ТОҶИКИСТОН БАРОИ ДАСТГИРИИ СОҶИБКОРИВУ САРМОЯГУЗОРӢ ДАР ШАРОИТИ ПАНДЕМИЯ

Ҷукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити паҳншавии COVID-19 дар ҷаҳон ва эҳтимолияти таъсири манфии он ба рушди соҳибкориву сармоягузорӣ дар мамлакат ба роҳандозии ташаббусҳои ислоҳот дар самти соддагардонии расмиёти танзими соҳибкорӣ тавачҷуҳи махсус зоҳир менамояд, ки дар вазъияти баамаломада аҳамияти боз ҳам баландро ба худ касб менамоянд.

Вобаста ба ин, аз ҷониби Ҷукумати Ҷумҳурий як қатор ислоҳот оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ ва шароити пешбурди соҳибкорӣ тавассути рақамигардонии маҳзани маълумоти вазорату идораҳои давлатӣ, муосиргардонии хизматрасониҳо ба соҳибкорону аҳолӣ, роҳандозии расмиёти мустақим дар речаи онлайн, коҳиш додани вақт ва хароҷоти пешбурди соҳибкорӣ амалӣ шуда истодаанд.

Дар ин радиф, тадбирҳои зеринро метавон қайд кард:

1. Тавассути қабули қарори Ҷукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҷиҳати


ворид намудани тағйиру иловаҳо ба “Қоидаҳои андозбандии соҳибкорони инфиродие, ки бо патент ва шаҳодатнома фаъолият менамоянд”-ро аз 30 ноябри соли 2019, №605 метавон қайд кард, ки тавассути, шахсони воқеӣ тибқи номгуӣ намудҳои фаъолият оид ба истеҳсоли молҳои ниёзи мардум дар хона, аз 1 январи соли 2020 дар мақомоти андоз ба сифати соҳибкори инфиродӣ ройгон ба қайди давлатӣ гирифта шуда, аз пардохти андозҳо озод гардидаанд. Ин тадбир барои муайян намудани мақоми ҳуқуқии соҳибкорони инфиродӣ ва таъмини дастрасии онҳо ба имтиёзҳои молиявӣ, қарзҳои ташкилотҳои молиявӣ қарзӣ ва дигар имкониятҳои васеи дастгирии фаъолияти соҳибкорӣ ва хунармандӣ мусоидат менамояд. Ин тадбир барои муайян намудани мақоми ҳуқуқии соҳибкорони инфиродӣ ва таъмини дастрасии онҳо ба имтиёзҳои молиявӣ, қарзҳои ташкилотҳои молиявӣ қарзӣ ва дигар имкониятҳои васеи дастгирии фаъолияти соҳибкорӣ ва хунармандӣ мусоидат менамояд.

Дар доираи ин тағйирот инчунин имтиёзҳои андозӣ барои бонувони соҳибкор дар давраи рухсатии ҳомиладорӣ ва таваллуд дар шакли пурра озод кардан аз тамоми андозҳо пешниҳод мегардад.

2. Барои аз байн бардоштани бочи давлатӣ барои бақайдгирии субъектҳои соҳибкорӣ, ройгон пешниҳод намудани иқтибос аз феҳристи ягонаи давлатӣ оид ба бақайдгирӣ ва коҳиш додани хароҷоти ин расмиёт, лоиҳаи тағйиру иловаҳо ба қонунҳо “Дар бораи бочи давлатӣ” ва “Дар бораи бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ” аз 02.01.2019, №1680 ва №1681 қабул карда шудаанд. Дар ин замина, хароҷоти расмиёти бақайдгирӣ, ки қаблан 1485 сомонӣ = 25*55 сомонӣ (бочи давлатӣ барои бақайдгирӣ) + 2*55 сомонӣ (пардохт барои иқтибос аз феҳрист) ба сифр баробар карда шуд.

3. Бо мақсади коҳиш додани сарбории андоз ба соҳибкорон ба Кодекси андоз тағйиру иловаҳо ҷиҳати аз байн бардоштани меъёри 1%-и андоз аз Ҷоид аз 2 январи соли 2020, №1676 ворид карда шуд. Тибқи методологияи ҳисоботи “Пешбурди соҳибкорӣ” ин тадбир ба коҳиш ёфтани сарбории андозӣ ба 17,68%, яъне аз 67,3% то 49, 62% мусоидат хоҳад намуд.

4. Аз 16 декабри соли 2019 фаъолияти Маркази “Равзанаи ягона”



барои гирифтани ҳуҷҷати иҷозатдиҳӣ дар соҳаи сохтмон дар назди Сарраёсати меъморӣ ва шахрсозии шаҳри Душанбе дар речаи мустақим оғоз шуд. Бо ҷорӣ гардидани Равзанаи ягона субъектҳои соҳибкорӣ ва корхонаи тиҷоратӣ метавонанд барои гирифтани иҷозат ба номи Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе тариқи речаи онлайн тавассути портали www.memori.tj аризаи худро пешниҳод намоянд. Ба Равзанаи ягонаи мазкур 12 мақомоти иҷозатдиҳанда пайваст шудаанд, аз ҷумла Шабақаҳои барқии шаҳрӣ, ШСХК “Барқи Тоҷик”, Шабакаи гармидиҳии шаҳрӣ, КВД “Обу корезии шаҳри Душанбе”, Ҳадамоти алоқаи шаҳрӣ ва дигар мақомот. Механизми “Равзанаи ягона” барои гирифтани иҷозати сохтмон, ба корхонаҳо барои сабти ном ва дархост намудани иҷозати сохтмон бидуни боздид аз мақомоти иҷозатдиҳанда кӯмак менамояд. Ин усул ба соҳибкорон барои барканор намудани он душворихое, ки дар пешниҳоди ҳуҷҷатҳо ба таври хаттӣ пеш меомад, мусоидат менамояд.

Механизми “Равзанаи ягонаи иҷозати сохтмон” имкон медиҳад, ки 40 фоизи вақт барои гирифтани иҷозате, ки дар шаҳри Душанбе дода мешаванд ва 74 фоизи хароҷоти бахши хусусӣ, ки 700000 доллари ИМА-ро ташкил медиҳад, сарфа карда шавад. То ба имрӯз тавассути “Равзанаи ягона” 55 иҷозати сохтмонӣ дода шудааст ва бисёр аризаҳои иловагӣ

баррасӣ карда шудаанд.

5. Тибқи Фармони Раиси ШСХК «Барқи Тоҷик», №161 аз 25 декабри соли 2019 омода ва пешниҳоди шартҳои техникӣ оид ба пайвастшавӣ ба шабақаҳои барқӣ аз санаи 1 январи соли 2020 ба зиммаи ҶСК «Шабақаҳои барқии шаҳри Душанбе» вогузор карда шуд, ки барои бо риояи талаботи Равзанаи ягона дар муҳлати муқарраршуда (5 рӯз) бо линки <http://dges.tj/> дар речаи онлайн пешниҳод намудани шартҳои техникӣ замина фароҳам меорад.

6. Низомии “Равзанаи ягона” барои бақайдгирии амволи ғайриманқул дар заминаи муттаҳид гардидани панҷ вазорату идораи давлатӣ ва роҳандозии барномаи электронии Системаи автоматикунонидашудаи бақайдгирии молу мулки ғайриманқул дар Тоҷикистон (САБТ), Феҳристи молу мулки ғайриманқул ва ҳуқуқҳо ба он, инчунин Феҳристи электронии маълумот оид ба уҳдадорӣ (гарав, қарз, маҳдудият) молу мулки ғайриманқул дар пойгоҳи маҳзани барномаи электронии САБТ таъсис дода шуда, дар сомонаи www.baqaydgiri.tj, геопортали амволи ғайриманқул ва сомонаи www.geoportali.tj дар речаи 24/7 рӯз ройгон, мустақим дастраси ҳамаи шаҳрвандон гардонидашудааст.

7. Бо мақсади соддагардони расмиёти тиҷорати беруна низомии “Равзанаи ягона” барои амалиёти

содиротию воридоти ва транзитӣ роҳандозӣ гардида, барои пешниҳоди ҳуҷҷати иҷозатдиҳӣ ва сертификат ба иштирокчиёни фаъолияти савдои хориҷӣ бо истифода аз Системаи иттилоотии ягона созишномаҳои дахлдор бо 10 мақомоти ваколатдор ба тасвир расидаанд.

8. Лоиҳаи тағйиру иловаҳо ба Кодекси гумрук оид ба ҷорӣ кардани консепсияи Оператори ваколатдори иқтисодӣ ва (ё) тоҷири соҳибэътимод таҳия ва аз 02.01.2020 сол, №1678 қабул карда шуд, ки ба роҳандозии меъёрҳои хавф дар фаъолияти мақомоти гумрук ва сарҳад, инчунин соддагардони расмиёти тиҷорати беруна мусоидат менамояд.

9. Барои баланд шудани сатҳи шаффофият ва эътимоди ҷомеа нисбат ба судҳо ва мақомоти судӣ, сомонаҳои Суди олии иқтисодӣ www.soi.tj, суди иқтисодии шаҳри Душанбе www.si-dushanbe.tj, суди иқтисодии вилояти Хатлон www.si-khatlon.tj ва Суди иқтисодии вилояти Суғд www.si-sugd.tj такмил дода шуда, дар он хабарнома оид ба таърихи баррасии парвандаҳои судӣ, маҷмуаи қарорҳои Суди олии иқтисодӣ, телефони боварӣ ва суроғаҳои электронии судяҳо барои қабули муроҷиатҳои шаҳрвандон ҷойгир карда шудаанд.

10. Тағйиру иловаҳо ба Қонун “Дар бораи ипотека” аз 2 январи соли 2020, №1685 бо мақсади мусоидат ба соддагардони руёниши қарз аз ғуруши амволи багаравгузошташуда бо тартиби ғайрисудӣ ва баланд бардоштани шаффофияти раванди мазкур қабул гардидааст.



Тадбирҳои минбаъда:

1. Таҳлили соҳаи Технологияи Иттилооти ва Телекоммуникатсия
2. Таҳлили самти агрокластер ва меъёрҳои стандартии байналмилалӣ ва кластерикунонии соҳаи кишоварзӣ
3. Дастгири намудани соҳибкории занон
4. Тадбиқи нақшаи чорабиниҳои беҳтар намудани мавқеи ҷумҳурӣ дар ҳисоботҳои рейтингӣ
5. Таҳлили вазъи соҳаи саноати кишвар ва муайян намудани имкониятҳои нави баланд бардоштани иқтидорҳои соҳа
6. Гузаронидани тадқиқоти рейтингҳои миллии соҳибкорӣ

Тамос бо котибот:

кучаи Нисор Муҳаммад 5/5
734013 Ҷумҳурии Тоҷикистон
ш. Душанбе
Телефонҳо барои тамос:
(+992 44) 601-00-27/28/29/30
investmentcouncil.tj
secretariat@investmentcouncil.tj

Барои маълумоти иловагӣ оид ба ин мавзӯ, хоҳишмандон метавонанд ба Котиботи Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ муроҷиат намоянд.